

ШАРҲИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҲАИ ДУЮМИ СОЛИ 2018




Устувории вазъи молиявии низоми бонкии кишвар дар семоҳаи дуюми соли 2018 дар натиҷаи мукамалсозии сохтори низоми бонкӣ ва бо андешидани чораҳои солимгардонӣ дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта нисбатан беҳтар гардида, иҷрои талаботҳои муқарраргардида аз ҷониби аксар ташкилотҳои қарзӣ идома ёфт.

Кифоятии сармоя. Меъёри кифоятии сармоя (К1-1) ҳамчун нишондиҳандаи асосии инъикоскунандаи устувории молиявӣ дар низоми бонкӣ (бонкҳо ва ТАҚХ) пурра иҷро гардида, дар нимсолаи аввали соли 2018 23,2 фоизро ташкил намуд, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли қаблӣ 2,8 банди фоизӣ зиёд мебошад. Дар робита ба мукамалсозии сохтори низоми бонкӣ ва зиёд гардидани ғоидаи ташкилотҳои қарзӣ сармояи танзимшаванда дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 14,6 фоиз афзуд, ки ба зиёдшавии меъёри кифоятии сармоя дар низоми бонкӣ мусоидат намуд.

Пардохтпазирӣ. Дар нимсолаи аввали соли 2018 дороиҳои пардохтпазирӣ низоми бонкӣ ба андозаи 15,6 фоиз ва уҳдадорихои кӯтоҳмуддат бошад, 17,8 фоиз афзоиш ёфта, ба сатҳи умумии меъёри пардохтпазирӣ таъсири манфӣ расониданд. Аз ин рӯ, новобаста аз пурра (77,8 фоиз) иҷро гардидани талаботи меъёри пардохтпазирӣ (К2-1) дар сатҳи низом, нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 ба андозаи 1,4 банди фоизӣ кам мебошад.

Дараҷаи пардохтпазирӣ бо асёр ифодаёфта дар низоми бонкӣ ба 69,1 фоиз баробар гардид, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли қаблӣ 7,5 банди фоизӣ кам мебошад.

Даромадноки. Дар давраи ҳисоботӣ, вобаста ба мутобиқ гардидани фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ба вазъи воқеии бозор, кам гардидани хароҷотҳои амалиётӣ ва зиёд намудани арзиши хизматрасониҳо,



фаъолияти низоми бонкӣ муsbӣ чамъбаст гардида, сатҳи даромаднокии доройхо ва сармоя мувофиқан ба 1,7 фоиз ва 6,4 фоиз баробар гардиданд. Нишондиҳандаҳои мазкур дар нимсолаи соли 2017 мутаносибан -0,3 фоиз ва -1,0 фоизро ташкил намуданд.


Сифати сандуқи қарзӣ. Вобаста ба татбиқи чораҳои солимгардонӣ ҳиссаи қарзҳои ғайрифавол (зиёда аз 30 рӯз батаъхирافتода) 11,4 банди фоизӣ коҳиш ёфта, 32,6 фоизро ташкил намуд.

Вобаста ба коҳиш ёфтани ҳиссаи қарзҳои ғайрифавол, дар моҳи июни соли 2018 нишондиҳандаи фонди пӯшонидани талафоти имконпазир нисбат ба қарзҳои ғайрифавол 23,6 банди фоизӣ афзуда, ба 68,4 фоиз баробар гардид.


Хавфи асърӣ. Дар чамъбасти нимсолаи аввали соли 2018 хавфи асърӣ раванди коҳишбӣ дошта, мавқеи умумии қушодаи асърӣ дар ташкилотҳои қарзӣ кӯтоҳ буд (-12,7 фоиз) ва меъери муқарраршуда (К6-1)-ро таъмин намуд.

Илова бар ин, 56,5 фоизи қарзҳои низоми бонкиро қарзҳо бо асърори хориҷӣ ташкил дод, ки нисбат ба моҳҳои январ – июни соли қаблӣ 5,5 банди фоизӣ кам мебошад. Ҳиссаи пасандозҳои асърӣ бошад, дар ҳаҷми умумии пасандозҳои низоми бонкӣ дар муқоиса ба нимсолаи аввали соли 2017 ба андозаи 11,1 банди фоизӣ коҳиш ёфта, ба 54,1 фоиз баробар гардид.

4. Сифати сандуқи қарзӣ



5. Нишондиҳандаҳои хавфи асърӣ



Таҳлилҳо дар асоси маълумотҳои оморӣ ва ҳисобҳои Бонки миллии Тоҷикистон гузаронида шудаанд.